

Дарознокии рӯзи корӣ аз 8 соат, ҳафтаи корӣ – аз 40 соат зиёд шуда наметавонад. Барои кори барзиёд пардохтҳои иловагӣ муқаррар карда мешаванд (тибқи мод.152, мод.153 ва мод.154 КМ ФР).

Ҳар як корманде, ки аз рӯи шартномаи меҳнатӣ кор мекунад, барои рухсатии муздор (на кам аз 28 рӯзи корӣ), варақаи беморӣ (дар сурати беморшавӣ) ва суғурта аз ҳолатҳои нохуш ҳуқуқ дорад (мод.115, 183, 327.3 КМ ФР);

Меҳнати зеркироӣ (аз тарафи кордиханда фиристодани кормандони худ ба дигар ташкилотҳо бидуни ба тартиб даровардани муносибатҳои меҳнатӣ) дар Россия манъ мебошад. Пешкаш кардани меҳнати кормандони худ ба дигар ташкилотҳо ё шахсони инфиродӣ фақат ташкилотҳое, ки чун очонсиҳои хусусии шуғл ба қайд гирифта шудаанд, ҳуқуқ доранд, аммо, дар зимни ин онҳо вазифадоранд, ки:

- имконияти иҷро кардани корҳо дар назди тарафи сеюм дар шартномаи меҳнатӣ бо корманди хориҷӣ нишон диҳанд;
- дар ҳолатҳое, ки корманд барои кор дар назди тарафи сеюм фиристода мешавад, бо ӯ созишномаи иловагиро банданд.

Агар Шумо ба очонсии хусусии шуғл муроҷиат кардаед, ҳатман назорат кунед, ки чунин шартҳо дар шартномаи меҳнати Шумо пешбинӣ карда шаванд.

Кордиханда вазифадор аст (тибқи мод. 22 КМ ФР):

- бе таъхир ва нигоҳдорӣ музди маоши Шуморо пардохт намояд;
- ҷои корие, ки ба меъёрҳои бехатарии меҳнат мутобиқ мебошад, таъмин кунад;
- дар сурати ба Шумо пешниҳод кардани манзили истиқоматӣ – муҳлати будубоши муваққати Шуморо дар минтақаи ФР барои давраи амалии патент барои кор тамдид диҳад;
- дар бораи қоидаҳои махсус ва тартиби корие, ки дар ташкилот муқаррар карда шудааст, Шуморо хабардор намояд;
- дар сурати бардоштани захми истехсолӣ ё ҳолати нохуш – зарари Шуморо подош кунад;
- ба поймолкунии ҳуқуқҳои кормандони хориҷӣ зимни чараёни меҳнатӣ роҳ надиҳад.

Шумо ҳуқуқ доред (тибқи мод. 21 КМ ФР):

- аз иҷро кардани корҳои, ки нисбати ҳаёт ва саломатӣ хатаровар мебошанд, даст кашед;
- ба Шумо пешкаш кардани нусхаи шартномаи меҳнатӣ, варақаҳои баҳисобдарорӣ, дигар маълумотҳоро дар бораи муҳлатҳо ва миқдори музди маош дар муҳлати то ба 3 рӯзи корӣ талаб намоед;
- ба Нозироти давлатии меҳнатӣ, Прокуратура ва суд барои ҷимояи ҳуқуқҳои худ муроҷиат намоед;
- дар сурати ба муҳлати зиёда аз 3 моҳ мавқуф гузоштани музди маош Шумо дар бораи ҷиноят ба мақомотҳои Кумитаи тафтишоти Санкт-Петербург ариза карда метавонед.

Тибқи қонунгузори меҳнатӣ, Шумо ҳуқуқ доред, ки то ба итмом расидани 3 моҳ аз лаҳзаи ба Шумо пардохт накардани музди маош ё бекор кардани шартномаи меҳнатӣ бо Шумо ба суд муроҷиат кунед. Бодикқат бошед ва дар сурати зарурият саривақт ба суд муроҷиат кунед (мод.392 КМ ФР).

ТАМОСҶОИ ФОИДАНОК

migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru – «Марҳабо ба Санкт-Петербург!»: сомонаи интернетии Ҳукумати Санкт-Петербург барои муҳоҷирон.

migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru/ugolki-migranta/ – Феҳристи шабақаҳои китобхонаҳои Санкт-Петербург, ки дар онҳо нуқтаҳои иттилоотии «Гушаи муҳоҷир» ҷиҳозонида шудаанд

migrussia.ru – «Муҳоҷирӣ ва муҳоҷирон: портали иттилоотӣ» (маслиҳатҳо доир ба адаптатсия ва дастгирии ҳуқуқӣ дар Санкт-Петербург ва дигар минтақаҳои Россия)

Нозироти давлатии меҳнатӣ дар Санкт-Петербург

198095, ш. Санкт-Петербург, кӯч. Зоя Космодемьянская, х.28-а
8 (812) 746-59-86

Сомона: git78.rostrud.ru

Прокуратураи ш. Санкт-Петербург

Қабул дар суроғаи: кӯч. Почтамтская, х. 1
Муроҷиати хаттӣ: 190000, Санкт-Петербург, кӯч. Почтамтская, хонаи 2/9

Телефони навбатдор – 8 (812) 315-48-53

Сомона: procppb.ru

Сарраёсати Кумитаи тафтишоти ФР дар ш. Санкт-Петербург

190000, Россия, Санкт-Петербург, соҳили дарёи Мойка, 86–88

Телефони боварӣ: 8 (812) 571-00-40

Телефони навбатдор: 8 (812) 570-66-71

Сомона: spb.sledcom.ru/

Судҳои Санкт-Петербург

Сомона: courts.spb.ru

ФР «ПСП-фонд» (маслиҳатдиҳии ройгон доир ба масъалаҳои ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ)

Телефон барои муроҷиат: +7 (812) 337-57-85, +7 (953) 141-31-09

Сомона: psp-f.org, migrussia.ru

Шабақаҳои иҷтимоӣ: vk.com/pspfond

Маркази иттилоотӣ-маслиҳатдиҳии Салиби Сурх

(маслиҳатдиҳии ройгон барои шахрвандони хориҷӣ ва шахсони бе шахрвандӣ)

Суроға: кӯч. Красный Текстильщик, х. 15, 1 ошёна (оинаи қабул)

Телефони «хати таъҷилӣ»: 8 (800) 333-00-16

Сомона: spbredcross.org

Миграционное и трудовое законодательство. Краткая информация для трудовых мигрантов. (на таджикском языке)

Разработка текста: БФ «ПСП-фонд»

Автор-составитель: Якимов А.Н.

Тираж 1500 экз.

Изготовлено по заказу СПб ГКУ «СПб Дом Национальностей» при поддержке Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.



Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге



Қонунгузори муҳоҷирӣ ва меҳнатӣ



МАЪЛУМОТИ МУХТАСАР БАРОИ МУҶОҶИРОНИ МЕҶНАТӢ

Санкт-Петербург
2019

БАҚАЙДГИРИИ МУҲОЦИРӢ

Шаҳрвандони давлатҳои ИДМ (СНГ), ки ба ФР бо мақсади воридшавии «хусусӣ» ворид шудаанд, дар Россия на зиёда аз 90 шабонарӯз муддати ҳар як давраи 180 шабонарӯзӣ аз лаҳзаи воридшавӣ ба ФР будубош карда метавонанд.

Агар Шумо ба Россия барои кор қардан омада бошед, дар қисми «мақсади ташриф» бояд «нишон дода шавад.

Шаҳрванди хориҷӣ вазифадор аст, ки дар муҳлати **на дер аз 7 рӯзи қорӣ аз лаҳзаи воридшавӣ ба ФР** дар ҷои будубош худро **ба қайди муҳоҷирӣ гирифта истад**; шаҳрвандони давлатҳо-аъзоёни ИИАО (Арманистон, Беларус, Қазоқистон ва Қирғизистон) – **на дер аз 30 рӯз**; шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон – муддати **15 рӯз**.

Ба қайди муҳоҷирӣ дар ҷои истиқомати воқеъӣ истодан зарур аст.

Бақайдгирии муҳоҷирии шаҳрванди хориҷиро иҷро менамояд Тарафи қабулкунандае, ки ба Шумо манзили истиқоматиро пешкаш менамояд, метавонад ин бошад:

- шаҳрванди ФР, ки мунтазам дар Санкт-Петербург ба қайд гирифта шудааст;
- шаҳрванди хориҷӣ, ки дар Санкт-Петербург мунтазам истиқомат мекунад;
- шахси ҳуқуқӣ: ташкилот-кордиханда, меҳмонхона.

Барои ба қайди муҳоҷирӣ гирифта шудан, метавонед муроҷиат кунед ба:

- бахши минтақавии Раёсат оид ба масъалаҳои муҳоҷирии СР ВҚД Россия дар Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград (сомона: 78.мвд.рф/ms)
- ба маркази бисёрфунксионалии хизматрасониҳои давлатӣ (МФЦ) (сомона: gu.spb.ru/mfc; телефон 8 (812) 573-90-00)

Ба Шумо ҳуҷҷатҳои зерин ва нусхаҳои онҳо зарур мешаванд:

- шиноснома, нусхаҳои ҳамаи саҳифаҳои шиноснома;
- қорти муҳоҷирӣ;
- полиси суғуртаи ихтиёрии тиббӣ,
- нусхаи ҳуҷҷате, ки ҳуқуқи истифодабарии манзили истиқоматиро тасдиқ менамояд (масалан, шартномаи иҷораи манзили истиқоматӣ).

Барои бақайдгирии муҳоҷирӣ зарур аст:

- бланк-хабарномаи махсус дар бораи ҳозиршавии шаҳрванди хориҷӣ ба ҷои будубош **пур карда шавад**, ки он ба Раёсат оид ба масъалаҳои муҳоҷирии СР ВҚД Россия дар Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград ирсол карда мешавад.
- **бланки кандашавандаи хабарнома дар бораи ҳозиршавӣ бо ишораи гузошташуда дар бораи гирифтани ҳуҷҷатҳо қабул карда, бо худ нигоҳ дошта шавад**

ГИРИФТАНИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР

Барои шаҳрвандони мамлакатҳои ИДМ-е, ки аъзои Иттиҳодияи Аврупо-Осиё намебошанд – Ўзбекистон, Тоҷикистон, Молдова, Озарбойҷон, Украина чихати дар Санкт-Петербург қонунӣ бо кор таъмин шудан патентро барои кор тартиб додан зарур аст.

Ҳуҷҷатҳоро барои тартиб додани патент муддати **30 рӯз аз лаҳзаи воридшавӣ ба ФР пешниҳод кардан зарур аст**, зеро дар акси ҳол маҷбур мешавед, ки аз 10000 то 15000 рубл ҷарима супоред.

Дар Санкт-Петербург ташкилоти ягонае, ки доир ба тартиб додани патент барои кор ҳуҷҷатҳоро қабул менамояд, **КФВД «Сервиси шиносномавӣ-раводиддиҳии ВҚД Россия» мебошад.** кӯч. Красный Текстильщик, х.15, лит.А.

Телефон: 8 (812) 318-01-22, 8 (812) 318-01-18 Сомона: spb.pvsmvd.ru

Хизматрасонии ширкат пулақӣ аст.

Патент барои кор дар Санкт-Петербург дар ҳудуди вилояти Ленинград эътибор надорад ва амалӣ намекунад.

Ҳуҷҷатҳоро барои патент **фақат ШАХСАН** пешниҳод кардан мумкин. Патент муддати 10 рӯзи қорӣ аз лаҳзаи пешниҳод кардани ариза тартиб дода мешавад.

Барои тартиб додани патент ҳуҷҷатҳои зерин заруранд:

- ариза барои додани патент (бланки ариза ва намунаи пуркунии онро дар бахшҳои Раёсат оид ба масъалаҳои муҳоҷирии СР ВҚД Россия ё дар сомонаи www.78.mvd.rf/mfsgirifftan мумкин);
- шиноснома ва нусхаи шиноснома ва, ҳамчунин, тарҷумаи шиноснома ба забони русӣ, ки ба таври нотариалӣ тасдиқ карда шудааст;
- аксҳои 3x4-и рангаи бечило;
- абарнома дар бораи бақайдгирии муҳоҷирӣ ва нусхаи он;
- қорти муҳоҷирӣ бо нишон додани мақсади воридшавӣ - «кор» бо мӯҳр дар бораи воридшавӣ ва нусхаи он;
- ҳулосаи тиббӣ ва сертификат дар бораи вучуд надоштани сирояти ВИЧ – дар муассисаи махсуси тиббӣ пас аз гузаштани муоинаи тиббӣ тартиб дода мешаванд;
- полиси суғуртаи ихтиёрии тиббӣ (ДМС);
- ҳуҷҷате, ки аз худ кардани забони русӣ, донишдани таърихи Россия ва асосҳои қонунгузори Федератсияи Россия-ро тасдиқ менамояд: нусхаи аслии ҳуҷҷат дар бораи хатм намудани муассисаи таълимӣ дар ҳудуди ИҶШС то ба 01.09.1991с. ё дар ҳудуди Россия пас аз 01.09.1991с., ё сертификат дар бораи гузаштани тест доир ба донишдани забони русӣ, таърихи Россия ва асосҳои қонунгузори ФР.
- расид дар бораи пешпардохти андоз аз рӯи патент. Маблағи пардохт дар соли 2019 дар Санкт-Петербург 3800 рублро дар як моҳ тартиб медиҳад.

Фақат аз рӯи он ихтисосе, ки дар патент нишон дода шудааст, кор қардан мумкин.

Барои аз рӯи дигар ихтисос кор қардан ба маблағи аз 4000 то 7000 рубл ҷарима баста шуда метавонад.

Пас аз гирифтани патент барои кор:

- зимни пардохти андоз барои даромади шахсони инфиродӣ (НДФЛ) ба маблағи 3800 рубл барои ҳар як моҳи минбаъда, патент ба муҳлате, ки пардохт карда шудааст, ба таври автоматикӣ тамдид дода мешавад. Моҳҳо аз санаи гирифтани патент барои кор, ки дар ҳуҷҷат нишон дода шудааст, ҳисоб карда мешаванд. Пардохт на дер аз 1 рӯз пеш аз ба итмом расидани моҳи пардохтшудаи кор амалӣ карда мешавад. Чиптаҳоеро, ки пардохтани патентро тасдиқ мекунад, ҳатман бо худ нигоҳ доред!

Пардохтро аз рӯи патент барои кор ба муҳлати то ба 12 моҳ аз санаи гирифтани патент барои кор пешақӣ даровардан мумкин.

- **муддати 2 моҳ пас аз гирифтани патент Шуморо зарур аст, ки нусхаи шартномаи меҳнатиро ба Раёсат оид ба масъалаҳои муҳоҷирии СР ВҚД Россия ирсол намоед.**

Тамдид додани қайди муҳоҷириро дар асос ва барои давраи пардохт шудани патент барои кор фаромӯш накунед!

Ҳамчунин, пас аз як соли кор Шумо патенти соли минбаъдaro барои кор бидуни хориҷшавӣ аз ФР аз нав тартиб дода метавонед. Барои ин дар муҳлати на дер **аз 10 рӯзи қорӣ** то ба итмом расидани муҳлати амалии патент ба КФВД «Сервиси шиносномавӣ-раводиддиҳии ВҚД Россия» (кӯч. Красный Текстильщик, х.15 лит.А) муроҷиат карда, бо худ зеринро доштан зарур аст: шиносномаи хориҷие, ки на кам аз 1 сол амалӣ дорад, патенти амалкунанда, расид дар бораи пардохтани патент барои 12 моҳ, қорти муҳоҷирӣ, шартномаи меҳнатӣ ва дархости кордиханда. Патентро барои кор на зиёда аз 1 маротиба ва ба муҳлати на зиёда аз 12 моҳ тамдид додан мумкин.

ҚОНУНГУЗОРИИ МЕҲНАТӢ

Барои ҷустуҷӯи кор тавсия медиҳем, ки базаи расмӣи ҷойҳои қорӣ истифода бурда шавад

trudvsem.ru – Кор дар Россия: базаи умумироссиявӣи ҷойҳои қорӣи Хадамоти федералии меҳнат ва шуғл

Муддати 3 рӯзи қорӣ аз лаҳзаи таъмин шудан бо кор Шумо нусхаи шартномаи меҳнатӣ бо имзоҳо ва мӯҳри кордихандаро ҳатман бояд ба даст гиред.

Миқдори музди маоши қорманде, ки мавриди шуғли пуррагӣ қарор дорад, аз МКММ (миқдори камтарини музди меҳнат) пасттар шуда наметавонад – дар ҳолати 1 январӣ соли 2019 дар Санкт-Петербург ин рақам 18000 рублро дар як моҳ ташкил медиҳад.

Одатан, музди маош ба қорманд ба таври ду қисмагӣ муддати моҳ пардохт карда мешавад: пардохти пешмузд (то ба нимаи музди маоши моҳона) то ба миёнаи моҳ, пардохти асосӣ – одатан дар рӯзи охири қорӣи қорӣи моҳ, вале на дер аз санаи 14-ми моҳи оянда амалӣ карда мешавад (тибқи мод. 136 ҚМ ФР).

Пас аз бо кор таъмин шудан, қайди муҳоҷириро ба муҳлати амалии шартномаи меҳнатӣ ё патенти пардохтнамуда барои кор мунтазам тамдид додан зарур аст.